

*Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-050
Назди Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон
(ш.Душанбе.)*

ТАҚРИЗИ

**муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Раҳмонова Ҷамилахон
Абдуҳамидовна дар мавзуи «Коркарди технологияи маҳсулоти
функционалии қаннодии ордӣ бо иловай ашёи ғайрианъанавӣ дар
мисоли топинамбур» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ
ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию
полезӣ ва ангурпарварӣ**

**Мутобиқатии диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯи он кори
илмӣ ичро шуда ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Мавзуи диссертатсия ба
Шиносномаи ихтисоси 05.18.01. – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди
хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ аз
рӯи бандҳои:**

- коркарди технологияҳои нав ва такмилсозии технологияи истеҳсоли
маҳсулоти хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, ғалладона, маҳсулоти мевагӣ ва сабзавотӣ,
ангурпарварӣ, нонӣ - макаронӣ, қаннодӣ, консервакунонӣ, хушккунии мева ва
сабзавот, омехтаҳои ҳӯрокӣ;
- коркарди технологияи намудҳои нави маҳсулот бо истифодаи маҳсулоти
ғайрианъанавӣ ва намудҳои нави ашё, омехтагиҳои мураккаб ва маҳсулоти
нимтайёр бо танзими таркиби моддаҳои асосӣ ва ҷузъиёти фаъоли биологӣ,
тағири таркиби кимиёвӣ барои ба вуҷуд овардани маҳсулоти нави дорои сифати
ғизонокии баланд ва сатҳи баланди истифодабарӣ ва инчунин ҷузъиёти маҳсулот
барои кӯдакон, маҳсулоти солим, маҳсус ва парҳезӣ;

- таҳқиқот ва коркарди асосҳои илмӣ ва таҷрибавии технология ва намудҳои маҳсулот бо истифодаи пурра ё қисман несткуни намнокӣ аз таркиби ашёи растанигӣ, тезяҳкуни ашё, маҳсулоти нимтайёр ва маҳсулоти тайёр бо нигоҳдории ҳадди аксари моддаҳои серғизо, баланд бардоштани ҳусусиятҳои таъм ва тамдиди муҳлати нигоҳдорӣ бо истифодаи усулҳои технологий экологӣ;

- оғаридани технологияҳои дарёфт ва истифодабарии иловагиҳои ҳӯроквории нимфункционалий, аз он ҷумла дар асоси маҳсулоти коркарди дубораи соҳаҳои коркарди комплекси агросаноатӣ мувофиқат мекунад.

Мубрамии мавзуи диссертатсия. Зарурати баланд бардоштани сифати маҳсулоти ҳӯрока аз ҷумла маҳсулоти қаннодии ордӣ, таъмини устувори бозори маҳсулоти ҳӯрока дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони ватанӣ, шаффоғият ва таваҷҷуҳи маҳсусро дар шароити тағйирёбии иқлими инъикоси пурраро ба миён овардааст. Муҳиммияти ҳалли масъалаҳои таъмини устувории коркарди технология ва дастурамали маҳсулоти ҳӯрокаи функционалии қаннодии ордиро бо иловаи концентрати топинамбур, инчунин нокифоягии омӯзиши ҷанбаҳои назариявию амалии он интиҳоби мавзуи таҳқиқоти диссертациониро муайян намудааст.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия ба дастоварда ва нуқтаҳое, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд: Навгонҳои илмии таҳқиқот оид ба истифодабарии чунин растании беор ба монанди топинамбур ба таркиби маҳсулоти қаннодии ордӣ равона шудааст. Таъсири профилактикаи топинамбур бо таркиби бехамтои он муайян карда шуда, он имконият медиҳад, ки дар саноати озукаворӣ истифода бурда шавад. Бинобар он, тадқиқоти ба ташкили маҳсулоти нави ҳӯрокаи таъиноти функционалии дар асоси топинамбур равонашуда имрӯзҳо аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти назариявию амалӣ унсурҳои зерини навгонии илмиро дар бар мегирад, ки дар он коркарди дастурамал ва тарҳи технологий истеҳсоли

маҳсулоти қаннодии ордӣ дар асоси топинамбур ба роҳ монда шудааст. Инчунин бо роҳи ташхисҳои физикию химиявӣ мавҷудияти инулин дар таркиби топинамбур муайян карда шуда, ба таври муфассал таркиби химиявии концентрати топинамбур омӯхта шуда, бо таври илмӣ асоснок карда шудаанд, ки решамеваи мазкурро дар истехсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ истифода бурдан хеле муфид аст. Илман асоснок ва бо тариқи таҷрибавӣ имконияти истифодабарии объекти растанигии интихобшударо ба сифати манбаи моддаҳои арзишнок дар истехсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ нишон дода шудааст. Вояи оптималии иловаи концентрати топинамбур барои истехсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ пешниҳод карда шуда, оид ба хосиятҳои истеъмолкунандагии кулчақанди коркардшуда, ки ба таркибаш иловаи хокай топинамбур истифода бурда шудааст, таҳқиқотҳои назаррас иҷро карда шудааст.

Нуктаҳои ба химоя пешниҳодшавандай диссертатсия ин дар аввал омӯзиши бозори маҳсулоти қаннодӣ (дар мисоли вилояти Суғд), интихоби ашёи хом барои истехсоли маҳсулоти коркардшаванда, таркиби химиявии ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва тайёр, миқдори инулин дар таркиби хокай топинамбур ва маҳсулоти қаннодии ордии коркардшуда, технологияи истехсоли концентрати топинамбур дар намуди хока бо усули хушкунии конвексионӣ, баҳодиҳии нишондодҳои сифати ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва тайёр бо нишондодҳои ҳучҷатҳои меъёрӣ амалӣ карда шуда, ҳисоби дастурамал барои истехсол бо истифодай ашёи ғайрианъанавӣ дар мисоли топинамбур ва коркарди маҳсулоти қаннодии ордӣ бо вояҳои гуногун буда, инчунин тарҳи технологияи истехсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ бо иловаи концентрати топинамбур ба намуди хока, ки таъиноти функционалӣ дорад, бо назардошти параметрҳои технологӣ тартиб дода шуда, самаранокии иқтисодии маҳсулоти коркардшуда пешниҳод шудааст.

Объекти таҳқиқотро топинамбури истехсоли ватанӣ, концентрати дар асоси топинамбур истехсолшуда ва таъсироти концентрати истехсолшуда ба таркиби маҳсулоти қаннодии ордӣ ташкил медиҳад.

Мавзуи таҳқиқот. Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи ғайрианъанавӣ дар мисоли топинамбур ҳамчун мавзуи таҳқиқот қарор дода шудааст.

Фарзияи таҳқиқот аз он иборат аст, ки ба афзоиши номгӯйи маҳсулоти қаннодии ордӣ, такмили дастурмали он ва беҳтар гардидани нишондодҳои органолептикий ва физикию химиявӣ оварда мерасонад.

Сохтори диссертатсия. Кори диссертационӣ аз муқаддима, чор боб, хулоса ва пешниҳод, феҳристи адабиёт иборат буда, он дорои 30 ҷадвал, 9 расм, 7 диаграмма ва 156 саҳифаи матни компьютерӣ мебошад.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Муқаррапоту натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ дар 11 кори илмии муаллиф, аз ҷумла 1 нахустпатент, 3 мақола дар мачаллаву нашрияҳои мансуб ба феҳристи мачаллаву нашрияҳои тақризшаванди КОА ва 3 мақола дар ИИИР (РИНЦ), 4 мақола дар конфронсҳои байналмилаӣ ва ҷумҳуриявӣ нашр шудаанд. Ҳаҷми умумии интишорот оид ба мавзуи диссертатсия 6,1 ҷузъи чопиро ташкил медиҳад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ, сатҳи илмии омӯзиши он асоснок карда шуда, ҳадафу вазифаҳои таҳқиқоти диссертационӣ, объект, предмет ва методҳои таҳқиқот муайян гардида, навгонии илмӣ ва аҳамияти назариявию амалии диссертатсия ифода шудаанд. Дар боби якум – «Тафсири адабиёт» ҷамъбости тавсиф ва таснифи ашёи хоми барои истехсоли маҳсулоти ба коркард истифодашаванда, ҳусусиятҳои фоидаовари топинамбур, технологияҳои мавҷудбудаи истехсоли маҳсулоти ғизоии функционалӣ дар асоси топинамбур, омӯзиши бозори маҳсулоти ҳӯрока дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талабот ба онҳо баррасӣ гардидаанд.

Боби дуюм – «Усулҳои тадқиқот» тартибидиҳии нақшай тадқиқот, ҳосиятҳои ашёи хоми дар коркард истифодашаванда, усулҳои ташхиси органолептикий ҳосиятҳои ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва тайёр, усулҳои ташхиси физикию ҳимиявии ҳосиятҳои ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва маҳсулоти тайёрро дар бар мегирад.

Боби сеюм – «Қисми таҳқиқотӣ» баҳодиҳии сифати топинамбур, концентрати он ва технологияи истехсоли маҳсулоти нимтайёр дар асоси он, баҳодиҳии сифати маҳсулоти нимтайёр, истифодабарии раванди хушккунии конвексионӣ дар истехсоли концентрати топинамбур, технологияи истехсоли кулчаканд бо иловаи концентрати топинамбур бо вояҳои гуногун ва баҳодиҳии сифати маҳсулоти тайёр, тарҳи технологий маҳсулотро дар бар мегирад.

Дар боби чорум – «Самаранокии иқтисодӣ» самаранокии дастурамали маҳсулоти коркардшуда, арзиши аслӣ, даромаднокии маҳсулот ва нарҳи воҳиди маҳсулоти тайёр таҳлил карда шудааст.

Дар ҳулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ ҷамъbast карда шудаанд, инчунин барои истехсоли маҳсулоти коркардшуда ба истехсолот тавсия ва пешниҳодод оварда шудааст.

Саҳми шахсии довталаб барои дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Нақшай иҷрои кори илмӣ ва ҷамъбасти натиҷаҳои он бо иштироки бевоситаи унвонҷӯй анҷом дода шуда, муаллиф метавонад тавассути он дар такмилдихии методикаи арзёбии самаранокии баҳодиҳии ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр ва маҳсулоти коркардшуда саҳми ҳудро гузошта, тавсияҳои амалиро барои фаъолияти бомароми истехсоли маҳсулоти қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи ғайрианъанавӣ таҳия намояд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар конфронсҳо ва семинарҳои илмию амалии ҷумҳурияйӣ ва берун аз он муҳокима гардида, баҳои мусбат гирифтанд.

Мутобиқатии ба расмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия.

Умуман, сохтор ва мазмуни диссертатсия ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат мекунад. Новобаста ба ин, таҳқикоти диссертационӣ баъзе камбудӣ ва норасогихо дорад. Ба монанди:

1. Дар боби 1 “Тафсири адабиёт” оиди олимони ватаний, ки бо корҳои илмӣ оиди коркард ва парвариши топинамбур ичро намудаанд, маълумот хеле кам оварда шудааст?
2. Дар зербобҳои 1.3. Ҳусусиятҳои фоидаоварии топинамбур на ҳамаи ҳосиятҳои он муфассал шарҳ дода шудааст, инчунин дар зербоби 1.4. Технологияҳои мавҷудбудаи истеҳсоли маҳсулоти ғизоии функционалий дар асоси топинамбур на ҳамаи номгӯи маҳсулотҳои ғизоӣ оварда шудааст?
3. Оиди моддаи асоссии таркиби топинамбур инулин формула, ҳосиятҳои физики ва химиявӣ ва намудҳои он маълумот нопурра аст?
4. Дар боби 2 “Усулҳои таҳқиқот” таҳлили миқдори моддаҳои пектинӣ нопурра шарҳ дода шудааст?
5. Барои чи муллиф дар диссертатсия танҳо бо ду навъи топинамбур таҳлил гузаронидааст, ҳол он, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 навъи топинамбур мавҷуд аст?
6. Дар боби 3 “Натиҷаҳои таҳқиқот” такрорёбии усулҳои таҳлил ба назар мерасад.
7. Фаллатҳои имлой дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия ҷой доранд (саҳ: 11, 43, 76, 127).

Эродҳои номбаршуда ҷиддӣ набуда, онҳо ислоҳшаванданд ва характери тавсиявӣ доранд, ки ба сатҳи баланди илмию амалии таҳқиқоти анҷомдода таъсири манғӣ намерасонанд.

Хуносай чамъбастӣ оид ба сазовор донистан ё надонистани довталаб ба дараҷаи илмии даҳлдор. Кори диссертационӣ дар мавзуи «Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловаи ашёи гайрианъанавӣ дар мисоли топинамбур» ба талаботи “Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, ба пуррагӣ ҷавобгӯ буда, муаллифи диссертатсия Раҳмонова Ҷамилахон Абдуҳамидовна сазовори гирифтани дараҷаи илмии номзади имлҳои техникий аз рӯи ихтисоси 05.18.01 – “Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ” мебошад.

Номзади илмҳои кимиё,

ходими пешбари илмии озмоишгоҳи

“Кимиёи пайвастагиҳои қалонмолекулавӣ”-и

Институти кимиёи ба номи

В.И. Никитини академияи

Миллии илмҳои Тоҷикистон

Усманова Сураё Раҳматҷоновна

734063, Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, куч. Айни, 299/2

Институти кимиёи ба номи

В.И. Никитини академияи

Миллии илмҳои Тоҷикистон

тел. +992 91 10 65 64

E-mail: surayusmanova@gmail.com



Имомов Ҳ.И.Х., Ҳ.С.М. Усманова С. Р. –ро тасдиқ менамоям,

Сардори Ҷ.И.Х. Институти кимиёи ба номи

В.И. Никитини академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон



Раҳимова Ф.